

ТЕСТҲО АЗ ФАННИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ БАРОИ СИНФҲОИ 11-УМ

№1. Дар кадом калимаҳо садоноки **й** овози таркиби калима аст?

- а) обӣ, хокӣ
- б) зардӣ, кабудӣ
- в) розӣ, сонӣ
- г) хондагӣ, рафтагӣ;

№2. Дар кадом калимаҳо ба чои ҳарфи **й** бояд ҳарфи **и** *навишта шавад*?

- а) зангӣ, фарзангӣ
- б) ҳарчӣ, чунончӣ
- в) дарӣ, парӣ
- г) раҳой, танҳой;

№3. Имлои кадом калимаҳо ғалат аст?

- а) кабудӣ, расмӣ;
- б) Наби, табиӣ;
- в) бихӣ, ҳавлӣ;
- г) Сочи, Тибилиси;

№4. Дар кадом калимаҳо ба чои **ӯ** ҳарфи **у** нависем, маъно дигар мешавад?

- а) бўр, мӯр, кӯш;
- б) булӯр, занбӯр, танӯр;
- в) зӯр, мӯр, хӯр;
- г) бўй, мӯй, сӯй;

№5. Чуфтҳои бечаранги ҳамсадоҳои зерин б, в, г, ч кадомҳоянд?

- а) в, у, к, н;
- б) п, ф, к, ч;
- в) б, в, г, ч;
- г) ф, п, к, ч;

№6. Кадом калимаҳо ҳарфи йотбарсар дорад?

- а) сеюм, юнучқа, юғ;
- б) Сайхун, Сайрам, сайр;
- в) Қайхун, қайҳон, райҳон;
- г) мӯй, рӯй, сӯй;

№7. Калимаи “Сайёра” аз чанд ҳарфу аз чанд овоз иборат аст?

- а) аз 6 ҳарфу 5 овоз;
- б) аз 6 ҳарффу 6 овоз;
- в) аз 6 ҳарфу 7 овоз;
- г) аз 6 ҳарфу 8 овоз;

№8. Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз талаффуз фарқ мекунад?

- а) сайёр, тайёр;
- б) майда, қайҳон;
- в) дӯғ, фуруғ;
- г) қоида, оила;

№9. Дар байти зерин калимае,ки хангоми гуфтугӯ яке аз овозхояш ихтисор мешавад(талаффуз намешавад) нишон диҳед:

Карда имзо, душманони сулхро,
Рӯсиях шарманда ,расво мекунад.(М.Аминзода).

- а) шарманда;
- б) расво;
- в) душманон;
- г) рӯсиях;

№10. Имлои кадоме аз ин навиштаҳо дуруст аст?

- а) бечунучаро;
- б) бе чунучаро;
- в) бе “Чун”-у “Чаро?”
- г) бе чуну чаро;

№11. Ҳаммаъноҳои калимаи **хунар** кадомҳоянд?

- а) касб,пеша;
- б) утоғӣ,деҳқонӣ;
- в) кор,фаъолият;
- г) бофанда;кулол;

№12. Ҳаммаъноҳои калимаи **хурмат** кадомҳоянд?

- а) ғамхорӣ,меҳрубонӣ;
- б) ёрӣ,вафодорӣ;
- в) ситоиш,хушомад;
- г) иззат, эҳтиром;

№13. Кадом калимаҳо бо вожаи **маданият** ҳаммаъноянд?

- а) тамаддун,фарҳанг;
- б) пешкадам,пешрафт;
- в) доро,ғанӣ;
- г) ахлоқ,одоб;

№14. Кадом калимаҳо ҳаммаъноянд?

- а) олуболу,шафтолу;
- б) жола,шабнам;
- в) гетӣ,чаҳон;
- г) калид,кулф;

№15. Ҳаммаъноҳои калимаи “**рӯй**”-ро нишон диҳед.

- а) тан,чисм;
- б) рух,чехра;
- в) шакл, шамоил;
- г) офтоб ,ситора;

№16. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои сенуқта ҳаммаъноии мувофиқи калимаи **нигарониро** гузоред:
“Аммо баъди ... и бисёр боз Саидакбархоҷа наомадааст”.(С.Айнӣ).

- а) дидан;
- б) нишастан;
- в) интизорӣ;
- г) умедбахшӣ;

№17. Дар мақоли зерин ҳаммаънои калимаи **ганчкадом** аст?
“Бе ранч ганч нахоҳй бурд”.

- а) гавҳар;
- б) тилло;
- в) хазина;
- г) нуқра;

№18. Калимаи зидмаънои **калон,нек** ва **ширин** кадомҳоянд?

- а) азим,хуб,бомазза;
- б) бузург,хайр,лазиз;
- в) хурд,бад,талх;
- г) кабир,нағз,турш;

№19. Кадом воҳиди фразеологӣ (таъбир) маънои **зик** шуданро дорад?

- а) дилтанг шудан;
- б) дилафгор шудан;
- в) дилсард шудан;
- г) дилбазан шудан;

№20. Маънои ибораи “**дили сиёҳ**” –ро муайян кунед?

- а) дили заиф,бемор;
- б) дили нохоҳам, ошуфта;
- в) дили беқарор,ноором;
- г) дили бадхор,бадният;

№21. Ариза бо кадом услуб навишта мешавад?

- а) расмӣ коргузорӣ;
- б) рӯзноманигорӣ;
- в) бадеӣ;
- г) илмӣ;

№22. Ҳолнома(тарҷумаи ҳол)бо кадом услуб навишта мешавад?

- а) илмӣ;
- б) бадеӣ;
- в) рӯзноманигорӣ;
- г) расмӣ коргузорӣ

№23. Тавсифнома ва тавсиянома дар кадом услуб навишта шудааст?

- а) бадеӣ;
- б) расмӣ коргузорӣ;
- в) илмӣ;
- г) рӯзноманигорӣ;

№24. Гувоҳнома бо кадом услуб навишта мешавад?

- а) илмӣ;
- б) рӯзноманигорӣ;
- в) бадеӣ;
- г) расмӣ коргузорӣ;

№25. Ваколатнома бо кадом услуб навишта мешавад?

- а) рӯзноманигорӣ;
- б) бадеӣ;
- в) илмӣ;
- г) расмӣ коргузорӣ;

№26. Забонхат бо кадом услуб навишта мешавад?

- а) расмӣ коргузорӣ;
- б) бадеӣ;
- в) илмӣ;
- г) рӯзноманигорӣ;

№27. Услуби кадоме аз навиштаҳои зерин рӯзноманигорист?

- а) ҳикоя ,повест;
- б) шарҳи ҳол;
- в) номаи падар ба писар;
- г) мақола,очерк;

№28. Қисса ва роман бо кадом услуб навишта мешавад?

- а) расмӣ коргузорӣ;
- б) илмӣ;
- в) рӯзноманигорӣ;
- г) бадеӣ;

№29. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед.

“Гулҳои хушрӯй.Гулҳои хушбӯй.Аз ҷое ба ҷое гули бадрӯй намеоранд. Гули бадбӯй намеоранд”(Ф.Мухаммадиев).

- а) бадеӣ;
- б) расмӣ коргузорӣ;
- в) илмӣ;
- г) рӯзноманигорӣ;

№30. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед.

“ Ба хотирам Чилдухтарон расид .Гӯё чилдухтарон дар паси ҳамин санг бошанду қатраҳои об сиришки дидаи онҳо бошад...”(П. Толис)

- а) бадеӣ;
- б) илмӣ;
- в) расмӣ коргузорӣ;
- г) рӯзноманигорӣ;

№31. Дар кадом гурӯҳ исмҳо дар шумораи ҷамъ омадаанд?

- а) шубон,меҳмон,корвон;
- б) гулистон,оташдон,намакдон;
- в) охувон,қувон,булбулон;
- г) тобистон,зимистон,меҳргон

№32. Исм дар кадом банд дар шакли ҷамъ омадааст?

- а) посбон;
- б) биёбон;
- в) ҷӯпон;
- г) ҳиндувон;

№33. Кадом калимаҳо исманд?

- а) намиранда;
- б) сурхрӯй, баландмӯй;
- в) гӯша, хучра;
- г) холи, чӯбин;

№34. Кадоме аз ин калимаҳои мураккаб аз сифат ва исм сохта шудаанд?

- а) ошпаз, саргарош;
- б) даводав, пурсупос;
- в) зебосанам, ҷавонзан;
- г) модаркалон, хушдоман;

№35. Дар кадом банд сифатҳои дараҷаи муқоисавӣ дода шудааст?

- а) бартар, меҳтар;
- б) аз ҳама баланд, ниҳоят калон;
- в) дафтар, кафтар;
- г) беҳтарин, камтарин;

№36. Ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои мувофиқ гузошта, байтро пурра кунед:

Шохи... кашад сар ба қиём,

Шохи ...шавад ҳам ба салом.(А. Ҷомӣ)

- а) сабз, пургул;
- б) хушк, тар;
- в) бемева, пурмева;
- г) дароз, кӯтоҳ;

№37. Ба ҷои сенуқта сифатҳои мувофиқро гузоред:

Олим, файласуф, табиб ва шоири... Абӯалӣ ибни Сино 23 асарашро ба забони форсии тоҷикӣ навиштааст?

- а) калон;
- б) бузург;
- в) азим;
- г) кабир;

№38. Шумораҳоро нишон диҳед:

- а) ҳафта, чилла;
- б) ҳафтто, чидто;
- в) ҳазорӣ, даҳҳазорӣ;
- г) панҷӣ, як ба як;

№39. Ҳамин, ҳамон кадом хели ҷонишинҳоанд?

- а) саволӣ;
- б) манфӣ;
- в) номуайянӣ;
- г) ишоратӣ;

№40. Ҷонишинҳои “ким-кадом”, “ким-кӣ” ба кадом гурӯҳ дохиланд?

- а) номуайянӣ;
- б) таъинӣ;
- в) манфӣ;
- г) нафси-таъкидӣ;

Тестҳо аз фанни адабиёт барои синфҳои 11-ум

№41. Таърихи таваллуди Нақибхон Туғрал кадом сол аст?

- а) 1860;
- б) 1865;
- в) 1873;
- г) 1870;

№42. Сардафтари адабиёти муосири тоҷик кист

- а) М. Турсунзода;
- б) А. Дехотӣ;
- в) Ҳ. Юсуфӣ;
- г) С. Айни;

№43. Зодгоҳи Тошхӯча Асирӣ кучост?

- а) Бухоро;
- б) Қўқанд;
- в) Хучанд;
- г) Тошқа

№44. Маснави “Қўйи Бекобод” ба калами кӣ мансуб аст?

- а) С. Айни;
- б) Т. Асирӣ;
- в) Л. Шералӣ;
- г) А. Лоҳутӣ;

№45. Дар маснави “Қўйи Бекобод” кадом мавзӯёҳо мавриди тасвир қарор гирифтааст?

- а) масъалаи обу обҷери, омӯхтани илму адаб;
- б) масъалаи давлатдорӣ;
- в) ҳукумати подшоҳӣ;
- г) масъалаи заминфуруши;

№46. Анвар, Мухтор ва Зайнаб образҳои кадом асари Ҷ. Иқромӣ мебошад?

- а) “Духтари оташ”;
- б) “Ман гунаҳкорам”;
- в) “Ситора”;
- г) “Тори анкабуд”;

№47. Бачагии устод С. Айни дар кадоме аз ин деҳаҳо гузаштааст?

- а) Афшана;
- б) Насаф;
- в) Боғи Майдон;
- г) Соктаре;

№48. Дар достони “Қишлоқи тиллоӣ”-и М.Миршакар чанд образ мушоҳида мешавад?

- а) панҷ образ;
- б) се образ;
- в) ду образ;
- г) якчанд образ;

№49. Қориисмат образи кадомин қиссаи С.Айнӣ мебошад?

- а) ”Ятим”;
- б) ”Одина”;
- в) ”Марги судхур”;
- г) Мактаби кӯҳна”;

№50. Боби дуюми “Чароғи абадӣ” чӣном дорад?

- а) ”Интизорӣ”;
- б) ”Мулоқоти яқум”;
- в) ”Мулоқоти дуҷум”;
- г) ”Воҳӯрӣ”;

№51. Боғи Майдон зодгоҳи кадоме аз ин адибҳо мебошад?

- а) Ҳ.Юсуфӣ;
- б) Б.Раҳимзода;
- в) С. Айнӣ;
- г) А.Лохутӣ;

№52. Мирзо Турсунзода кадоме аз ин асарҳоро навиштааст?

- а) ”Мактаби кӯҳна”;
- б) ”Исёни хирад”;
- в) ”Тахти хунин”;
- г) ”Чароғи абадӣ”;

№53. Кадом сол Ҳабиб Юсуфӣ ба хидмати аскарӣ рафтааст?

- а) соли 1940;
- б) соли 1942;
- в) соли 1944;
- г) 1945;

№54. Кадоме аз ин шоирон дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар роҳи ҳимояи Ватан ҳалок гардидааст?

- а) Пайрав Сулаймонӣ;
- б) Абулқосим Лохутӣ;
- в) Абдусалом Деҳотӣ;
- г) Ҳабиб Юсуфӣ;

№55. Байти зерин ба қалами кӣ мансуб аст?

**Зи ишқи Ватан ҷӯш дорад дилам,
Ба ҳарфи Ватан гӯш дорад дилам...**

- а) Садриддин Айнӣ;
- б) Ҳабиб Юсуфӣ;

- в) Мирсаид Миршакар;
- г) Абулқосим Лоҳутӣ;

№56. Микола ва Марина персонажҳои кадом достони Мирзо Турсунзода мебошанд?

- а) "Писари Ватан";
- б) "Офтоби мамлакат";
- в) "Хазон ва баҳор";
- г) "Ҷони ширин";

№57. Намоишномаҳои "Отелло", "Ромео ва Жулетта" ва Шох Лир"-и Шекспир аз тарафи кадом адиб тарҷума шудааст?

- а) Пайрав Сулаймонӣ;
- б) Мирзо Турсунзода;
- в) Ҳабиб Юсуфӣ;
- г) Абулқосим Лоҳутӣ;

№58. Шеърҳои "Марши хуррият" ё "Суруди озодӣ" ба қалами кӣ мансуб аст?

- а) Садриддин Айнӣ;
- б) Тошхӯча Асирӣ;
- в) Мирзо Турсунзода;
- г) Пайрав Сулаймонӣ;

№59. Достони "Мардистон"-и Абулқосим Лоҳутӣ кадом мавзӯро дар бар мегирад?

- а) ҳаҷв;
- б) қаҳрамонӣ;
- в) бозоргонӣ;
- г) ишқ;

№60. Роман "Шӯроб"-и Раҳим Ҷалил аз чанд китоб иборат аст?

- а) аз 3 китоб;
- б) аз 5 китоб;
- в) аз 10 китоб;
- г) аз 7 китоб